



Огози нашр: 01.03.2014

Ин ҷаҳонро нигар ба ҷаишми хирад.

НАВИДИ ДОНИШГОҲ

Моҳномаи филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, ноябри соли 2021, №9 (89)

6-уми ноябр - Рӯзи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

16-уми ноябр - Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

24-уми ноябр - Рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

БАХТНОМАИ МИЛЛАТ бонизомии давлат шароити мусоид муҳайё гардид. Аз ин рӯ, Конституцияро шаҳодатномаи давлат ва бахтномаи миллат меноманд.

Ин санди олии ҳуқуқӣ халқи тоҷик ва Тоҷикистони соҳибистиқлолро ба ҷаҳон муаррифӣ кард ва муқаррароти он аз ҷониби доираҳои ҳуқуқии сатҳи байналмилалӣ сазовори баҳои баланд гардид ва дар шумори беҳтарин конституцияҳои ҷаҳон доништа шуд. Зеро башардӯстӣ мавқеи аввалинда-рача ва асосии Конституцияро фаро гирифта, ҳимояи инсон ва ҳуқуқу озодиҳои фитрии ӯ ҷавҳари асосии Конституцияро ташкил мекунад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барҳақ қайд кардаанд, ки Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оинаест, ки имрӯзи кишвар ва фардои дурахшони онро дар худ таҷассум мекунад ва ҳар як шаҳрванд бояд онро бо тамоми ҳаёти эҳтиром намояд, аз рӯи нишондодҳои амал қарданро вазифаи ҷонии худ ҳисобад.

Имрӯз вазифаи ҷонии ҳар яки мост, ки ба ин санади олии ҳуқуқӣ арҷ гузорем, меъёрҳои Конституция ва муқаррароти қонунҳоро риоя намоем ва зиндагии шоистаи худро таъмин ва ба наслҳои ояндаи кишвар як мулкӣ оромӣ осуда ва пешрафтаре ба мерос гузорем.

Бо ҳамин орзуҳои нек шумо - устодон ва донишҷӯёни азизро ба ифтихори Рӯзи Конституция таҳният гуфта, ба аҳли хонадонатон бахту иқболи нек, сулҳу оромӣ ва тансиҳати роҳамонро дорам

Музаффар ХОЛИҚЗОДА, директор.

Пайми шодбони роҳбар

Машварати навбатии шӯрои олимон **Рӯйдодҳо**

Машварати навбатии шӯрои олимон дирӯз баргузор гардид. Дар раванди он масъалаҳои "Муҳокима ва тасдиқи мавзӯҳои рисолаҳои хатм", "Рафти иҷро фармоиши директори ФДТТИ аз 2-юми майи соли 2020, №101 "Дар бораи нақшаи ҷорабиниҳои филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара ҷиҳати амалӣ намудани «Нақшаи ҷорабиниҳо оид ба иҷрои дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо кормандони соҳаҳои илму маориф ва аҳли эҷоди мамлакат 18-уми март соли 2020", "Таҳлили мониторинги сифати таълим. Сатҳи сифати савод ва дониши донишҷӯёни соли аввали таҳсил аз рӯи қорҳои хатӣ", "Таҳлили ташкил ва раванди таҷрибаомӯзии донишҷӯёни муассисаи таълимӣ: мушкилот ва роҳҳои ҳалли он" ва масъалаҳои қорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Дар раванди ҷаласа муовини директор оид ба таълим ва илм Солиев З.М., мударони кафедраҳои Усмонова Ш.Ҳ., Бобоев Л.Ф., Ҳомидов И.М., мудири бахши мониторинги раванди таълим ва сифати таҳсилот Солиева Г.А., сардори маркази рушди касбият ва таҷрибаомӯзи Юсуфӣ Т. гузоришҳои пеш оварданд. Дар музокираи масъалаҳои баррасишуда мудири кафедраи фанҳои гуманитарӣ, н.и.х. Носиров Н.Б., андешаҳои худро иброз намуд.

Директори филиал Халиқзода М.Ф. бобати ҳар масъала андешаронӣ ва вазифагӯзорӣ кард. Аз рӯи масъалаҳои баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд.

Ҳимояи рисолаи номзадӣ

15-уми октябри соли 2021 саромӯзгори кафедраи иқтисодиёт ва менеҷменти филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара Шаропова Насиба Ҳафизовна дар мавзӯи "Иқтисоди захираҳои минтақа дар рушди иқтисодиёти он (дар мисоли шаҳри Исфараи вилояти Суғд)" дар Шӯрои диссертатсионии 6D-023 Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бомуваффақият рисолаи номзадӣ ҳимоя намуд ва сазовори унвони илмии номзади илмҳои иқтисодӣ гардид.

Насиба Шаропова ҳамагӣ 32 сол дошта, яке аз пажӯҳишгарони ҷавони филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара мебошад. Ӯ бо масъулиятнокӣ, ҷўяндагӣ, қобилиятнокӣ, иҷроҷиғаш байни ҷомеаи меҳнатӣ соҳиби обрӯву манзалати хеш гаштааст.

Насибохон ба шўъбаи қорҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва нашрияҳои даврӣ уҳдабароёна роҳбарӣ ва устодону донишҷӯёнро ба пажӯҳандагию таҳқиқоти илмӣ талқину даъват менамояд.

Хониши сиёсӣ

21-уми октябр дар ФДТТИ мувофиқи нақшаи ҷорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Рӯзи ахбори сиёсӣ бахшида ба рӯзи Конституция баргузор гардид. Дар он мушовири калони Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Суғд Мирпачоева Мавҷуда Қобилова, мудири бахши ҳифзи кӯдак дар вилояти Суғд Салимзода Мадинахон, мудири бахши идеологияи ҳокимияти шаҳри Исфара Абдуллоева Шаҳирахон, донишҷӯён ва устодони филиал иштирок варзиданд. Дар сўҳбат Мирпачоева М. дар бораи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ваҳдати миллӣ, кўшишҳои пайгиронаи Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суҳанронӣ намуд.

Салимзода Мадинахон дар бораи пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб, экстремизму терроризм ҳарф зад.

Дар анҷом донишҷӯён ба суолҳои худ посухҳои қаноаткунанда гирифтанд.

Мусобиқаи шашкабозон

Рӯзҳои 4-5-уми октябр бахшида ба Рӯзи забони давлатӣ дар таълимгоҳамон бозии шашкаи русӣ байни донишҷӯён баргузор гардид, ки дар он зиёда аз 120 донишҷӯӣ иштирок намуданд.

Бозихо аз рӯи қоидаҳои байналхалқӣ олимпӣ сурат гирифта, мағлубон аз воҳӯриҳо озод карда мешуданд. Дар натиҷа, ҷойи аввал ва дуумро донишҷӯёни курси сеум Манучеҳр Балачонов ва Шавқат Байзоқов ишғол намуданд.

Мухбири худамон.

Устод Садриддин Айни: пойдеории миллат ва забони тоҷикӣ

Мо имрӯз аз он ифтихор мекунем, ки забони ғановатманд, рангин ва зебову шевоеро ба мерос гирифтаем. Забони тоҷикӣ дар тӯли беш аз ҳазор сол аз ҷиҳати луғат ва сохтори наҳвию услубӣ кам ба дигаргунӣ дучор шудааст. Он дар айни ҳол дар кишвари мо яке аз рунҷҳои асосии давлатдорӣ ба ҳисоб меравад.

Забони мо ҳамқадам бо раванди истиқлол ба давраи сифатан нави рушду такоммул ворид мешавад, зеро дар сохтори давлатӣ ба рушди забони давлатӣ аҳамияти зиёд дода мешавад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон **Пажӯҳиши донишҷӯён** зимни суҳанронӣ ба муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор доштанд: "Имрӯз аҳли олам моро бо номи «тоҷикон», давлатамонро бо номи «Тоҷикистон» ва забонамонро бо номи «забони тоҷикӣ» мешиносанду эътироф мекунад. Ҳикмат ва ахлоқи инсонпарварӣ, ки ҷавҳари осори ниёгони мост, бо забони муқтадирӣ пурвусъат ва ширину гуворои тоҷикӣ асрҳо боз садо медиҳад ва сарвати фарҳангии маънавии миллати мо бо ҳамин забон оламро тасхир кардааст".

Таърихи инсоният шахсиятҳои зиёдеро дар ёд дорад, ки дар тақдири ин ё он халқу миллат нақши ҳалкунанда бозидаанд. Дар нимаи аввали асри XX тоҷикон бо шарофати Инқилоби Октябр соҳиби давлати ниммустақили худ гардида бошанд ҳам, дар ин давра забон ва миллати тоҷик ба муқобилияти шадиди пантуркизм дучор шуд. Дар қатори онҳо як гурӯҳ донишмандон ва сиёсатмадорони тоҷик ҳам буданд, ки хоинона ақидаҳои пантуркистонро ҷонибдорӣ ва дастгирӣ мекарданд.

Онҳо мавҷудияти миллати тоҷик ва забону адабиёти тоҷикро инкор карда, барои ташкили давлати миллии тоҷикон монеаҳои сангин эҷод менамуданд. Ин қувваҳо намехостанд, ки тоҷикон дар марзҳои аҷоддиашон соҳибмулк бошанд ва барои расидан ба ин мақсадҳои нопоки худ аз тамоми имконият ва роҳу воситаҳои сиёсӣ идеологияи дар ихтиёри худ дошташон истифода мебарданд.

Дар ҳамон шароити душвору тақдирсоз, ки забони миллатамонро инкор ва тоҷикон - соҳибони аслии марзу буми Осиёи Марказӣ аз давлату давлатдорӣ маҳрум карданд, устод Садриддин Айни бо навиштаҳои худ ба майдон омад. Китоби «Намунаи адабиёти тоҷик»-ро навишт. Дар он сесад шоиirro, ки ҳазор сол қабл ва баъд аз он дар Мовароуннаҳр зиставу эҷод кардаанд, бо овардани намунаҳои ашъорашон дарҷ кард. Устод Айни ба ин васила фарҳангу тамаддуни бою пурғановати миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд. Ба ҳукумати вақти ҷумҳурӣ оид ба таъби расонидани китоби «Намунаи адабиёти тоҷик» қотеона ва пофишорона дархосту пешниҳод намуд. Раиси Шӯрои камиссарони Тоҷикистони муҳтор Мирзо Абдулқодир Мухиддин ин пешниҳоди устод Садриддин Айниро пазируфт ва ба ҳукумати онвақтаи Тоҷикистон дастур дод, то ки қарори ҷопи «Намунаи адабиёти тоҷик»-ро ба расмият дарорад.

Устод Айни дар ин асар намунаҳои зиёдеро аз эҷодиёти адибони пешин ва ҳамзамононаш оварда исбот менамояд, ки чароғи илму адабро кайҳо дар ин сарзамин устод Рудақӣ, Кисоии Марвазӣ, Абуҳафзи Суғдӣ ва дигар адибон фурузон карда буданд (лутфан ба саҳифаи 2 нигаред.).

Мухбири худамон.

